

ДОНИШГОХИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН  
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА  
КАФЕДРАЛИ ФИЗИКАИ ҲАСТАЛ



СИЛЛАБУС (БАРНОМАИ КОРӢ)  
АЗ ФАННИ ФИЗИКАИ АТОМ БАРОИ ДОНИШҖӮЁНИ КУРСИ СЕЮМИ  
ИХТИСОСИ 33010300 «Радиоэкология»  
(БАКАЛАВР)

Фанни таълимӣ: физикан атом

Ихтисос: 33010300

Ҳаҷми умумии кредитҳо ва соатҳои таълимини меҳнатталабии донишҷӯй  
144 соат аз ҷумла.

Лексия- 48 соат

Маңғулияти амали -48 соат

Маңғулияти лабораторӣ-48 соат

Курс – 3

Семестри панҷум

Силлабус (барномай корй) аз чониби асистенти кафедраи физикии хаста Яров М.Т. мурраттаб сохта шудааст.

Ном ва наасиб омӯзгор	Курс	3	Чадвали дарсхо
Яров М.Т.	семестр	5	
	Шумораи кредитко	6	
Сурогай омӯзгор: Кафедраи физикии хаста, утоқи 212, бинои таълимии №16. Тел: 900331750	Лексия.амалӣ	96 с	
	Лабораторӣ	48 с	
	КМД		
	Қабули КМД	-	
	Шакли назорати чамъбастӣ	Имтиҳон	

Силлабус (барномай вассеи корй) дар асоси барномай таълимии курской физикии умумӣ, ки Шӯрои методии ДМТ тасдиқ кардааст, мувофиҷ мебошад ва Стандарти давлатии таълимии таҳсилоти олии қасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон самти 3301-«кимҳои экологӣ» иختисоси 333010300 «Радиоэкология» курси 3, юн аз тарафи Вазорати маориф ва илмӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 ~~декабри~~ соли 2017 таҳти раками 18/80 тасдиқ шудааст. барои дополнитети иҳтиёси радиоэкологияи тартиб лода шудааст.

Дар мачлиси кафедра суратмаҷлиси № 1 аз 31.08.2023 тасдиқ гардидааст.

Мудири кафедра  д.и.ф.-м., профессор Маджуди Б.И.

Дар асоси картри Шӯрои илмию ғафунии факултети физикии аз «ДС» соли 2023, суратмаҷлиси № 1 тасдиқ на барои негифодӣ дар раванди таълим тавсия дода шудааст.

Раиси Шӯрои илмию ғафуни  
факултет, д.и.ф.-м.

Исламов Ф.Х.

## **ФАСЛИ I: КИСМИ ТАШКИЛӢ-МЕТОДӢ** «Физикаи атом»

Мувофики барномаи накшай таълимии стандарти давлатии тайёр кардани мутахассисони маълумоти ойлӣ доштаи ихтисоси 33010300 – «Радиоэкология» дохил карда шудааст. Фални мазкур барномаи таълимии худро дорад ва он ба накшай таълими мувофиқ карда мешавад.

### **I. Ҳадаф ва вазифаҳои фан.**

Физикаи атом – илмест ниҳоят фароғ, он таълимотест оиди бефосилагӣ ё дискретии соҳтори модда. Ин шоҳай азими илми табииёт бо масъалаҳои соҳт ва хосиятҳои атом, соҳт ва хосиятҳои кишр(ё қабатҳо)-и электронии атом ва ҳодисаҳое, ки бо он алоқаманданд ва рафтори атом ё системаҳои атомӣ дар майдонҳон куввагии беруна саруқор дорад. Мағҳуми атом таърихи зиёда аз 2500 сола дорад. Ваље физикаи атом чун илми мустақил танҳо дар охирӣ садаи XIX шакл гирифта, ҳамон ба илми пешоҳонги табииёт мубаддал мегардад. Ва ҳар як марҳалаи нави физикаи атом табдилоти навбатиро дар соҳаи табиатшноси сабаб мешавад. Ҳамин аст, ки аксарияти табиатшиносон, аз ҷумла олимони физикон ба физикаи атом таваҷҷӯҳи хоса доштанду доранд. Аз ин хотир, донистани асосҳои ин баҳши физика ба ҳусус барои ашҳоси илми физикаро чун ихтисос интиҳоб карда шарт ва зарур мебошад.

### **II. Талаботи асосӣ ба дониши донишҷӯӯ барои азҳудукунии мазмуни ин фан.**

Барои сарфаҳм рафтани аз худ намудани масоили дар ин баҳш муюнишаванд асосҳои баҳшҳои физикаи умумӣ:

- а) Механика.
- б) Физикаи молекулий.
- в) Электр ва магнетизм.
- г) Оптика

- ро донистан зарур мебошад.

### **III. Баҳодиҳӣ ва натиҷаҳо.**

Натиҷаи умумӣ аз рӯи ҳар як кредит муаян карда мешавад. Таҳлили омории ҳар як саволи тести гузаронидашуда, ҳулосаи зарурӣ бароварда мешава.

Қафедра (шӯъбаи назрӣ) донишҷӯӯро, ки дар ҷамъбаст камтар аз 65% натиҷа ба даст овардаанд, таҳти назорат мегиранд.

### **IV. Мақсади омӯзиши фанни**

Физикаи атом ва ҳаста-илмест ниҳоят фароғ, он таълимотест оиди соҳтори дискретии материя. Ин шоҳай азими илми табииёт бо масъалаҳои соҳт ва хосиятҳои атом ва ҳаста, соҳт ва хосиятҳои кишрҳои электронии атом ва ҳодисаҳое, ки ба онҳо вобаста аст саруқор дорад.

Омӯзиши соҳти ҳастаи атом, ҳодисаҳои радиоактивия, энергияи бандиши ҳаста, кувваҳои ҳастаи, порашавии ҳастаҳо, энергияи ҳастаи низ яке аз ҳадафҳои ин фанни мебошад.

Аз ин хотир, донистани асосҳои ин баҳши физика барои тамоми ихтисосҳои мухандисӣ зарур аст.

### **V. Накшай тақвимии мавзӯъи дарсҳо**

Дар нимсолаи аввали семестри 5 ҳамагӣ –144 соат; лексия-48 соат, КМРУ(амалий) –48 соат, КМД-, лаборатория-48 соат, ба накшаш гирифта шудааст.

**Накшай умумии тақвимин мавзӯҳон фанин таълимӣ**  
**Мундариҷаи фан**

№	Ҳафта	Номгӯи мавзӯҳо ва фаслҳо	Дарҳо и аудито ри			Ҳамагӣ	Адабиёт
			Лексия	АМЛАӢ	ЛАБОРАТОРИ		
<b>МАСЪАЛАҲОИ ФИЗИКӢ АТОМ ВА ХОДИСАҲОИ АТОМӢ</b>							
1.	I	Мавзӯи 1. Нурафкании ҳароратӣ.	3	3	3	9	1.3 8
2.	II	Мавзӯи 2. Кванти рушнӣ. Фотон.	3	3	3	9	1.3 8
3.	III	Мавзӯи 3. Модели ҳисстами атом	3	3	3	9	2-4
4.	IV	Мавзӯи 4. Ҳосиятҳои маврии микрозарраҳо	3	3	3	9	1.3,4 8
5.	V	Мавзӯи 5. Элементҳои механикаи квантӣ	3	3	3	9	2-4
6.	VI	Мавзӯи 6. Квантониии моменти импульс	3	3	3	9	1 2-4
7.	VII	Мавзӯи 7. Натиҷаи механикаи квантӣ барои атоми гидроген	3	3	3	9	1 2-4
8.	VIII	Мавзӯи 8. Тақсимоти электронҳо аз рӯи энергия дар атом.	3	3	3	9	1 2-4
9.	IX	Мавзӯи 9. Тайфи металҳои ишқорӣ	3	3	3	9	2.4 3
10.	X	Мавзӯи 10. Нурафкании ренгенции тавсифӣ	3	3	3	9	2.4 3
11.	XI	Мавзӯи 11. Моменти магнитии атом	3	3	3	9	2 3.4
12.	XII	Мавзӯи 12. Лазерҳо	3	3	3	9	2-4
13.	XIII	Мавзӯи 13. Ҳосиятҳои квантии чисмҳои саҳт ва наносохторҳо	3	3	3	9	2.4 3
14.	XIV	Мавзӯи 14. Минтақаҳои энергӣ дар кристалҳо	3	3	3	9	2-4

15	XV	Мавзүи 15. Минтақаҳои энергий дар кристалдо	3	3	3		9		2.4	3
16	XVI	Мавзүи 16. Электрон дар майдони электрикӣ ва магнитӣ. Плазма	3	3	3		9		2.4	5
			48	48	48		144			

## VI. МУНДАРИЦАИ МАВЗҮҲО ВА ФАСЛҲОИ ҶУДОГОНАИ ФАННИ ТАЪЛИМИЙ

**Мавзӯи 1. Нурафкани ҳароратӣ.** Хосияти нурборӣ ва нурфурӯбарии ҷисмҳо. Қонуни Кирхгоф. Ҷисми мутлақ сиёҳ. Қонуни Стефан-Болсман. Қонуни Вин. Формулаи Релей-Чинс. Ҷимати миёнаи статистики энергияи остилятори гармоники. Формулаи Планк. Доимии Планк.

**Мавзӯи 2. Қвантӣ рушнӣ. Фотон.** Нурафкании рентгенӣ. Сарҳади кутоҳ мавҷи тайфи нурҳои рентгенӣ. Фотоэфект. Таҷрибаҳои Столетов. Формулаи Эйнштейн. Таҷрибаҳои Милликен. Сарҳади сурҳи фотоэфект. Таҷрибаи Боте. Фотонҳо. Дулизми мавҷи-корпускаӣ. Вобастагии байни гасаввуроти мавҷи ва корпускаӣ. Эффекти Комптон. Дарозии мавҷи комптонӣ.

**Мавзӯи 3.. Модели ҳастаии атом.Модели сайёравӣ.** Тайфи атомӣ. Таҷрибаҳо оиди парешхӯрди алфа-зарраҳо. Формулаи Резерфорд. Модели ҳастаии атом. Постулатҳои Бор. Таҷрибаи Франк ва Ҳертс. Назарияи элементарии бори атоми ҳидроген. Ҳатҳои тайфии атоми ҳидроген.

**Мавзӯи 4. Хосиятҳои мавҷии микрозарраҳо.** Гипотезаи де-Бройл. Асосҳои таҷрибавии меҳаникаи қвантӣ. Дифраксияи электронҳо. Таҷрибаҳои Томсон ва Тарковский. Қобили қабул набудани истифодаи мавҳуми масир дар микролам. Гузаштани дастаи электронҳо аз сӯроҳ. Вобастагии номуайяниҳо ва принсили номуайяни Ҳейзенберг. Гузаштани зарраҳо аз сӯроҳи Андоза ва энергияи камтарини атоми ҳидроген.

**Мавзӯи 5. Элементҳои меҳаникаи қвантӣ.** Муодилаи Шредингер. Маънои физики ва хосиятҳои функцияи мавҷӣ. Қвантониши энергия. Зарра дар ҷоҳи потенциалии чукури росткунҷаи якҷена. Натиҷаи меҳаникаи қвантӣ барои остилятори гармоники. Энергияи сифрӣ. Қоидай интиҳоб барои адади қвантии лапланди гузаришиҳои тобишӣӣ

**Мавзӯи 6. Қвантониши моменти импулс.** Адади қвантии мадории моменти импулс. Спин. Спини электрон. Моменти импулси пурра. Моменти меҳаникаи натиҷавии атоми бисерэлектрони. Алоқаи L-S ва J - L. Ишораи термҳо.

**Мавзӯи 7. Натиҷаи меҳаникаи қвантӣ барои атоми ҳидроген.** Ададҳои қвантии электрон дар атом. Ҳолатҳои масҳиҳуда. Ишораи ҳолатҳо. Қоидай интиҳоб барои гузаришиҳои электронӣ. Секретҳои тайфии атоми ҳидроген.

**Мавзӯи 8. Тақсимоти электронҳо аз рӯи энергия дар атом.** Принсили Паули. Қабатҳо ва зерқабатҳо. Конфигуратсияи электронии атом. Системаи даврии унсурҳои Менделеев.

**Мавзӯи 9. Тайфи металлҳои ишқорӣ.** Серияи асосии тайфӣ. Ислоҳи Ридберг. Сохтори нозуки ҳатҳои тайфӣ. Хосияти мултиплети. Таъсири спин-мадорӣ. Тарҳи сатҳо ва гузаришиҳо дар натрий.

**Мавзӯи 10. Нурафкании реитгении тавсифӣ.** Тайфӣ нурҳои рентгенӣ. Қонуни мозлӣ.

**Мавзүи 11.** Хосиятхон корпусулии нурхон электромагнит. Фотоэффект, комптонэффект. Можияти эффекти фотоэлектрики. Формулалай Эйнштейн оиди энергияни ибтидоини квантни рушной. Ҳодисаи паренхурди гайри чандир гамма-квант тагирёбии дарозии мәвци фотон дар комптонэффект.

**Мавзүи 12. Серихон тайфи атоми ҳелий.** Принципи Паули. Ҳолатхон мүкимии атоми ҳелий. Гузарыш байни ҳолатҳо. Тайфи ҳелий. Хусусиятхон хоси тайфи атоми ҳелий.

**Мавзүи 13.** Муодилан Шредингер. Маънои физики ва хосиятхон функцияи мавҷӣ. Квантониши энергия. Зарра дар ҷоҳи потенсиалии чӯқури росткунҷаи якчена. Натиҷаи меҳаникаи квантӣ барои остилятори гармоники. Энергияни сифрӣ. Коидан интиҳоб барои адади квантии лапландаи гузаришҳои тобишӣ.

**Мавзүи 14. Қонуни фурубурди нурхон рентгенӣ.** Тагирёбии нисбии интенсивияти дарстани нурхон рентгени. Суствавии интенсивияти сели нурхон рентгени. Зарибиҳои масави атомикаи фурубурди нурхон рентгени.

**Мавзүи 15. Моменти магнитии атом.** Моменти магнитии мадорӣ ва спинӣ. Магнетони Бор. Зариби Ланде. Эффекти Зееман. Резонанси парамагнетии электронӣ.

**Мавзӯи 16.** Таъсири майдонҳон магнитӣ ва электрикӣ ба ҳаракати зарраҳои электронок. Қувваҳои дар майдони электромагнитӣ ба заряд таъсирунанда. Қувваи Йоренс. Таъсири майдони магнитии якчинсаи доимии арзӣ ба ҳаракати заряд. Таъсири майдони электростатикий ба зарраи электронок. Майдони якчинсаи арзӣ. Майдони якчинсаи тӯлӣ.

## VII. АДАБИЁТИ АСОСӢ

1. И. В. Савелев. Курс общей физики. т.1-М: Наука. Физ.матем.лит.,1988.
2. А.Н. Матвеев. Атомная физика-М: высшая школа,1989.
3. И.В. Сивухин. Общий курс физики. Атомная и ядерная физика (ч.1.2) М. Наука, 1989.
4. Э.В.Шпольский. Атомная физика. т.1-2-М: Наука,1974.
5. Январ Шукрии Самарқандӣ. Физикаи атом. Китоби дарсӣ. Эрграф -Душанбе: 2015.
6. Я.Ш. Самарқандӣ. Корҳои лабораторӣ аз физикаи атом- Душанбе- «Эрграф»- 2011. -124 саҳ.
7. Январ Шукрии Самарқандӣ. Мачмуи масъалаҳо аз физикаи атом- Душанбе.-«Эрграф» -2012.
8. А. Нарзиев, Б.И. Махсудов. Физикаи атом, физикаи ҳаста ва дозасанҷӣ. - Душанбе. «Эр-граф»,2012.
9. Махсудов Б.И., Муллоев Н.У. Лазеры. Лазеры в медицине.-изд. «Андалеб»- 2015.112 стр.
10. Январ Шукрии Самарқандӣ. Мачмуъи саволу масъалаҳои тестӣ аз курси «Физикаи атом». Душанбе- «Эрграф», -2012. 12.5 ч.ч. (104 саҳ.)

## VIII. МУНДАРИЧАИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҖӮ

Кори мустақилонаи донишҷӯ - ҳамчун амали донишҷӯ дар ҷолаи мустақилона азҳуд намудани барномаи таълимии фан аз рӯи мавзӯъҳо ва супоришҳои пешбинишуда ба шумор рафта, аз ҷониби муассисаи таҳсилоти олии қасбӣ (кафедра) бо адабиёти таълимию методӣ ва дастурҳо пурра таъмин гардонида мешавад. Кори мустақилонаи донишҷӯ дар шароити татбики низоми кредитии таҳсилот дар ду шакл иҷро карда мешавад:

- кори мустакилонаи донишчӯ бο роҳбарии омӯзгор (КМРО);
- кори мустакилонаи донишчӯ (КМД).

#### IX. МУНДАРИЧЛИ КМРО

Машгулияти амалӣ яке аз шаклҳои фабъолияти таълимии донишчӯён ба шумор рафта, алоқамандӣ мантиқиро бо таълими назариявӣ, ба самти амалия равон сохтани фанҳои таълимии алоҳидা ва тайёрии пурраи донишчӯёнро ҳамчун мутахассис таъмин менамояд. Дар машгулияти амалӣ донишчӯён қоида ва усулҳои истифодабарии амалии донишҷои ба таври назариявӣ аз фанни таълимӣ азхуднамударо омӯхта, маҳорат ва малакаи ҳалли масъалаҳои мушаҳхасро дар асоси маълумоти илмии гирифтаашон дар худ ташаккул медиҳанд.

Максад аз гузаронидани КМРО ташаккул додани қобилияти даркунӣ, ба таври эҷодӣ ва мустакилона фикр рондани донишчӯён буда, дар рафти он мустаҳкамкунӣ. васеъгардонӣ ва шарҳи донишҷои ба таври назариявӣ гирифта ба амал меояд, ки бояд ба ташаккул ёфтани салоҳиятҳои қасбии донишчӯён мусоидат кунад.

Кори мустакилонаи донишчӯ бο роҳбарии омӯзгор - дар шакли супоришҳои тестӣ. реферат, маҷмӯи вазифаҳои хонагӣ, эссе, муарифӣ (презентатсия)-и маводи чамъоварда, дифои кор (лонҳа)-ҳои курсӣ, хисобот оид ба таҷрибаомӯзӣ ва гайра иҷро гардида, аз тарафи омӯзгор баҳогузорӣ мешавад.

Мавзуъ №	ҳафта	Мундариҷаи машгулиятаи амали (КМРО)
Мавзуъ 1. Нурафкании ҳароратӣ.	I	Нурафкании мувозинатӣ. Аfkанишоти ҷисми мутлак сиёҳ. Фалокати ултрабунағӣ. Фарзияи Планк оиди қвантӣ рушнӣ. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 4(саҳ 6-14). Адабиёт: 12(саҳ 271-275).
Мавзуъ 2. Фотон.	II	Исботи таҷрибавии мавҷудияти фотон. Ҳарактери дуалисти доштани мавҷи электромагнитӣ. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 4(саҳ 15-23). Адабиёт: 12(саҳ 276-285).
Мавзуъ 3. Заряди электрикӣ	III	Заряди электрикӣ, заряди хоси зарраҳои заряднок. Вобастагии массаи зарра бо суръати он.
Мавзуъ 4. Модели ҳастаии атом.	IV	Спектри нурафкании атоми гидроген. Исботи таҷрибавии модели ҳастаии атом. Манбаи фотон. Фурубурди фотон. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 4(саҳ 37-40). Адабиёт: 12(саҳ 2853-287).
Мавзуъ 5. Ҳосиятҳои корпукӯлии нурҳои электромагнитӣ.	V	Фотоэфект, комптонэфект. Ҷоҳияти эффекти фотоэлектрики. Формулаи Эйнштейн оиди энергияи ибтидоии қвантӣ рушнӣ. Ҳодисаи парешхурди гайри ҷандири гамма-қвант тағирёбии дарозии мавҷи фотон дар комптонэфект.

Мавзүи 6. Хосиятхой мавчи микрозарраҳо.	VI	Зарурати пайдоиши гипотеза оиди хосияти мавчи зарраҳо. Дарозии мавҷи зарраҳо. Йоботи таҷрибавии хосияти мавчи зарраҳо. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 4(саҳ 24-37). Адабиёт: 13(саҳ 220).
Мавзүи 7. Элементҳои механикай квантӣ.	VII	Үодилаи асосии омузиши зарраҳо дар микроолам. Физикии функсиияи мавҷӣ. Принципи номуяниҳо. Фаркияти рафтори объект дар макро ва микроолам. Дискретияти бузургии физики дар микроолам. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 2(саҳ 59-69). Адабиёт: 13(саҳ 220-223).
Мавзүи 8. Квантониши моменти импулс.	VIII	Моҳияти квантониши бузургии физики. Ададҳои квантии асосӣ ва мадорӣ. Маънои физикии онҳо. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 4(саҳ 70-74). Адабиёт: 13(саҳ 224)
Мавзүи 9. Натиҷаи механикай квантӣ барои атоми гидроген.	IX	Тағбиқи муодилай Шрёдингер барои атоми гидроген ва гидрогенмонанд. Дискретияти энергияи пурраи электрон дар атом. Қабат ва зерқабати электронӣ дар атом. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 4(саҳ 75-76).
Мавзүи 10. Таксимоти электронҳо аз рӯи энергия дар атом.	X	Бозонҳо ва фермионҳо. Спини зарра. Ададҳои квантии магнитӣ ва спинӣ. Спини электрон. Ҷойгузории электронҳо дар атом бо назардошти ададҳои квантӣ ва принципи Паули. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 4(саҳ 73-80). Адабиёт: 13(саҳ 224-226).
Мавзүи 11. Тайфи металлои ишқорӣ.	XI	Тарзи омузиши хосиятҳои атомҳои якатома. Серияҳо дар афқанишоти атомҳои металлои ишқорӣ.
Мавзӯи 12. Серияҳои тайфии атоми ҳелий.	XII	Принципи Паули. Ҳолатҳои мукимии атоми ҳелий. Гузараш байнӣ ҳолатҳо. Тайфи ҳелий. Ҳусусиятҳои хоси тайфи атоми ҳелий.
Мавзӯи 13. Нурафкании рентгении тавсифӣ.	XIII	Нурафкании рентгении тавсифӣ. Тайфӣ нурҳои рентгенӣ. Қонуни мозӣ.
Мавзӯи 14. Қонуни фуруӯбурди нурҳои рентгенӣ.	XIV	Тағирёбии нисбии интенсивияти дарстай нурҳои рентгенӣ. Сустшавии интенсивияти сели нурҳои рентгенӣ. Зарibҳои масави атомива фуруӯбурди нурҳои рентгенӣ.
Мавзӯи 15. Моменти магнитии атом.	XV	Моменти магнитии мадорӣ ва спинӣ. Магнетони Бор. Зариби Ланде. Эффекти Зееман. Резонанси парамагнетии электронӣ.
Мавзӯи 16. Таъсири майдонҳои магнитӣ ва электрикиӣ ба ҳаракати зарраҳои электронҳо.	XVI	Кувваҳои дар майдони электромагнитӣ ба заряд таъсирикунанда. Кувваи Лоренс. Таъсири майдони магнитии якчинсаи доимии арзӣ ба ҳаракати заряд. Таъсири майдони

		электростатики ба зарраи электрнок. Майдони якчинсаи арзӣ. Майдони якчинсаи тӯлӣ
Чамъ	16	

Шарҳи мухтасари супоришҳо барои кори мустақилонаи дошишҷӯ (КМД)

Корҳои мустақилонаи дошишҷӯ (КМД) тарзи фаъол ва максадноки аз худ намудани дониш, ташаккул додани малака ва маҳорати сермаҳсули эҷодии ӯ бе иштироқи фаъоли омӯзгор дар ин раванд мебошад. Тамоми навъҳои корҳои мустақилонаи дошишҷӯ ҳатмӣ ва назоратшаванди мебошанд. Корҳои мустақилонаи дошишҷӯ омода гардидани дошишҷӯ бо машгулиятҳои дарсии чорӣ таъмин менамоянд. Натиҷаи иҷрои корҳои мустақилонаи дошишҷӯ дар фаъолона ширкат варзидан ҳангоми баргузор шудани машгулиятҳои аудитории лексионӣ-назарияй ва амалӣ, семинарҳо, корҳои лабораторӣ ва супурдани тестҳо ва дигар шаклҳо ифода мегардад. Баҳои дар натиҷаи иҷрои корҳои мустақилона бадастовардаи дошишҷӯён барои баҳои ҷамъбастии азхудкуни фанҳои таълимӣ аз ҷониби онҳо асос мегардад. Ҷамъбасти натиҷа ва баҳодиҳӣ ба корҳои мустақилонаи дошишҷӯ муттасил, давра ба давра дар ҳузури тамоми дошишҷӯёни гурӯҳи академӣ амалӣ гардонида мешавад. Натиҷаҳои бадастовардаи дошишҷӯ оид ба корҳои мустақилона ҳангоми гузаронидани атtestasiyati ҷamъbasti аз рӯи фанни таъlimӣ ба эътибор гирифта мешаванд.

Тарзҳои иҷро намудани корҳои мустақилонаи дошишҷӯ дар асоси барномаҳои таъlimии фанни “Физикӣ атом ва ҳодисаҳои атомӣ” ва накшҳои таъlimии ихтиисиси мазкур ҷунун мӯкаррар карда шудааст:

Номгӯи мавзӯҳои дарсӣ	Супориш	Муҳла ти	Ҳаҷм ва тартиби барасмиятларории корҳо
Мавзӯи 1. Нурафкании ҳароратӣ.	Вазифаи ҳонагӣ - Маълумотҳо оиди намудҳои нурафкани (мувозинатӣ ва гайримувозинатӣ).	Хафтагӣ 1	Супоридани маърузаи ҳаттӣ ва ҷавоб додан ба саволҳо (на кам аз 4-5 саҳ.)
Мавзӯи 2. Фотон.	Вазифаи ҳонагӣ - таҳлили андешаҳо вобаста ба табииати мавҷи электромагнитӣ, манбаи пайдоиши он ва нопадид шудани он. Бо назар нав таҳлил намудани натиҷаи таҷрибаҳои мътмӯлӣ бо назардошти исботи мавҷӯдияти фотон.	Хафтагӣ 2	Супоридан дар шакли ҳаттӣ ва графикҳо.
Мавзӯи 3. Заряди электрикӣ, заряди ҳоси зарраҳои заряднок.	Вобастагии массаи зарра бо суръати он. Мағфуми электрон. Бузургии заряди он ва массаи он.	Хафтагӣ 3	Супоридан дар шакли ҳаттӣ
Мавзӯи 4. Модели ҳастаии атом.	Вазифаи ҳонагӣ- дарки зарурати омӯзиши соҳти атом ва таҳлили ҳар як натиҷаи таҷрибаи Резерфорд оиди парешхӯрди алфа зарра аз модда.	Хафтагӣ 4	Супоридан дар шакли ҳаттӣ ва расм.

Мавзүи 5. Хосиятхой корпусулии - нурхой электромагнитий.	Фотоэффект, комптонэффект. Мөхияти эффекти фотоэлектрики. Формулаи Эйнштейн оиди энергияи ибтидоогүй квант рушний. Ходисаи паренхурди гайри чандири гамма-квант тагиребийн дарозии мавчи фотон дар комптонэффект.	Хафтаи 5	Супоридан дар шакли хаттй, расм
Мавзүи 6. Хосиятхой мавцийн микрозаррахо.	Вазифаи хонагй - тахлили хосияти мавцийн микрозаррахова натицахой фаркунанда нисбат ба рафтори макро чисхö. Тахлили натицаи тачрибахо оиди ин масъала.	Хафтаи 6	Супоридан дар шакли хаттй. Презентатсияи вазифаи хонагий.
Мавзүи 7. Элементхой механикаи квантай.	Вазифаи хонагй- тахлили амики муодилай Шрёдингер ва бузургихи дар он воридшуда.	Хафтаи 7	Супоридан дар шакли хаттй.
Мавзүи 8. Квантониши моменти импульс.	Вазифаи хонагй- дарки қоидай квантониши дар механикаи квантай.	Хафтаи 8	Супоридан дар шакли хаттй.
Мавзүи 9. Натицаи механикаи квантай барои атоми гидроген.	Вазифаи хонагй- мукоисай натицахой бадастомода оид хосиятхой атоми гидроген бо ёрии муодилай Шрёдингер ва назарияни борӣ.	Хафтаи 9	Супоридан дар шакли хаттй.
Мавзүи 10. Таксимоти электронҳаз рӯи энергия дар атом.	Вазифаи хонагй- соҳтани конфигуратсияи электронии бист атоми аввали ҷадвали даврии унсурҳои химияӣ.	Хафтаи 10	Супоридан дар шакли хаттй.
Мавзүи 11. Тайфи металлоҳои ишкорӣ.	Вазифаи хонагй - тахлили спектри нурафкании атомҳои металлоҳои ишкорӣ.	Хафтаи 11	Супоридан дар шакли хаттй. Презентатсияи вазифаи хонагий.
Мавзүи 12. Серияҳои тайфии атоми хелий. Принципи Наулий.	Холатҳои муқимии атоми хелий. Гузараш байни холатҳо. Тайфи хелий. Ҳусусиятҳои хоси тайфи атоми хелий.	Хафтаи 12	Супоридан дар шакли хаттй
Мавзүи 13. Нурафкании рентгении тавсифӣ. Тайфи нурхой рентгенӣ.	Нурафкании рентгении тавсифӣ. Тайфи нурхой рентгенӣ. Қонуни мозлӣ.	Хафтаи 13	Супоридан дар шакли хаттй

Мавзүи 14. фурубурди рентгени.	Конуни нурхой	Тагирёбии нисбии интенсивияти дарстай нурхой рентгени. Сустшавии интенсивияти сели нурхой рентгени. Зарихои масави атомива фурубурди нурхой рентгени.	Хафтаи 14	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзӯи 15. Моменти магнитии атом.		Вазифаи хонагӣ- омӯзишӣ тарзи кори асбобҳои таҳсисии тиббӣ лар асоси эфекти Зесман.	Хафтаи 15	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ.
Мавзӯи 16. Таъсири майдони магнитӣ ва электрӣ ба зарраи заряднок.		Вазифаи хонагӣ- таҳлили принципи кори ТОКАМАК.	Хафтаи 16	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ.

### ФАСЛИ III СИЁСАТ ВА РАВАНДИ БАҲОГУЗОРӢ

Баҳо мувофики Низомномаи амалкунандა оид ба низоми кредитии таълим гузашта мешавад. Ҳар хафта назорати ҷорӣ аз болои иштироки донишҷӯён дар дарсхои лексионӣ ва амалий фаъольноқӣ дар КМРО, иҷрои вазифаҳои хаттии хонагӣ ва супориҳо барои КМД барпо мегардад. Дар охири семестр имтиҳони чамъбастиӣ дар шаклои гуногун (тестӣ, шифоҳӣ, хаттӣ ва г. гузаронида мешавад.

Шумо дар охири нимсола баҳои чамъбастиӣ умумиро соҳиб мегардед. ки он нишондҳандай натиҷаҳои кӯшишҳоян дар муддати нимсола мебошад. Баҳои чамъбастиӣ дар асоси ҷадвали баҳогузорӣ. ки аз ҷониби Шурои олиммони донишгоҳ, муяйян шудааст. гузашта мешавад.

Фаъолияти академии донишҷӯён дар ҳар як давр (ҳар хафта:  $2.5 + 6 + 4 = 12.5$  ҳол).

Аз ҷумла: 4 ҳол – барои фаъольноқӣ дар мағнгулиятҳо лексионӣ;

6 ҳол – барои корҳои иҷроушуда доир ба КМРО (семинар, амалий ва г.);

2.5 ҳол – барои иҷрои кори мустакилона (КМД).

Муяйян намудани рейтинги донишҷӯён дар аттестатсияи чамъбастиӣ, имтиҳони фанни таълимӣ низ дар асоси таалоботи низоми холдҳӣ-рейтингии ECTS ба амал оварда мешавад.

Аттестатсияи чамъбастиӣ, имтиҳон доир ба фанни таълимӣ дар шакли тестӣ ё шифоҳӣ қабул ва гузаронида мешавад. Ҳачми саволномаи тестӣ дар аттестатсияи чамъбастиӣ, имтиҳони фанни таълимӣ ба 25 савол баробар аст. Барои фанҳои таълимии равияҳои илмҳои дақiq, аз ин камтар иҷозат дода мешавад.

Ба ҳар як ҷавоби дуруст – 4 ҳол мӯкаррар карда шудааст. Агар тест аз 25 савол камтар бошад, ҳоли мӯкараргашта бояд ба 100 баробар карда шавад.

Холҳои дар рафти қабули аттестатсияи чамъбастиӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯён ҳамчун чамъи холҳои санчиши тестӣ дониста шудааст. Холҳои рейтингии дар аттестатсияи чамъбастиӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯён ба холҳои дар давоми семестр азхудкардаи ўилова карда мешаванд.

Баҳоес, ки доир ба фан гузонта мешавад, чамъи холҳо дар давоми хафтаҳо бадастовардашуда ва натиҷаи имтиҳоноти чамъбастӣ мебошад. Холҷо ба таври зер таксим карда мешаванд:

№	НАМУДИ НАЗОРАТ	ХАФТАҲО ВА МИҚДОРИ ҲАДДИ АҖҖАЛИ ХОЛҲО																ИЧ	$\sum$ холҳо
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Барои фаъолнокӣ дар машгулиятҳо лексионӣ ва амалӣ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	
2	Лаборатории	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	
3	Барои корҳои иҷроушуда доир ба КМД	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	40	
4	Дар хафта	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	200	
5	Ҳамагӣ дар маҷмӯъ																	376	

Баҳои чамъбастӣ доир ба фан тибқи формулаи зер ҳисоб карда мешавад:

$$I\chi = \left[ \frac{(I\chi_1 + I\chi_2)}{2} \right] \cdot 0,5 + I\chi - 0,5$$

Ифодай ҳуруфи ғафадии баҳои дошиш:

Ифодай ҳуруфи ғафадии баҳо	Ифодай ададии баҳо	Холи ҷавобхои дуруст	Ифодай азъанавии баҳо
<i>A</i>	4,0	$95 \leq A \leq 100$	Азъло
<i>A -</i>	3,67	$90 \leq A < 95$	
<i>B +</i>	3,33	$85 \leq B + < 90$	Хуб
<i>B</i>	3,0	$80 \leq B < 85$	
<i>B -</i>	2,67	$75 \leq B - < 80$	Қаноатбахш
<i>C +</i>	2,33	$70 \leq C + < 75$	
<i>C</i>	2,0	$65 \leq C < 70$	Қаноатбахш
<i>C -</i>	1,67	$60 \leq C - < 65$	
<i>D +</i>	1,33	$55 \leq D + < 60$	Ғайриқаноатбахш
<i>D</i>	1,0	$50 \leq D < 55$	
<i>F<sub>x</sub></i>	0	$45 \leq F_x < 50$	Ғайриқаноатбахш
<i>F</i>	0	$0 \leq F < 45$	

Эзоҳ: *F<sub>x</sub>* - баҳои ғайриқаноатбахшест, ки ба дошишӣ ҳукуқи дар омӯзиши тақрории фан шитирок накарда, дар триместир (сессияи иловагӣ) бе пардоҳти маълаг супоридани имтиҳони фанни мазкурро медиҳад.

**Сару либоси тавсиявӣ ва иштироки донишҷӯён** дар тамоми машгулиятҳои дарсӣ (лексионӣ, семинарӣ, лабараторӣ ва г.) ҳатмӣ мебошад. Ба дарсҳо омадан худ аз худ зиёдшавии холҳоро намефаҳмонад, яъне иштироки фаъоли донишҷӯ ба дарсҳо зарур аст. Ҳангоми роҳ додан ба дарсшиканӣ ва ё сари вакт иҷро накардали супоришҳои аз ҷониби омӯзгор мукарраршуда донишҷӯ тавассути холҳои муайян ҷарима карда мешавад.

**Фаъолиокӣ** дар дарсҳои аудиторӣ ва КМРО ҳатмӣ буда, якъ аз ташкилиҳандагони холи ҷамъбастии донишҷӯ мебошад. Талаботи ҳатмии фан тайёрӣ ба ҳар як дарс мебошад. Зеро натиҷаи аз рӯи машгулиятҳои аудитории амалий бадастовардai донишҷӯ, холҳои дар давоми баргузор гардидали мағнугилятиҳои дарсии ҷорӣ бадастовардаи ӯро ташкил медиҳанд. Донишҷӯ дар натиҷаи азхудкунии фанини таълимӣ дар машгулиятҳои аудиторӣ, иштирок ва фаъолиокӣ – 64 ҳол, корҳои мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (семинарӣ, амалий ва г.) – 96 ҳол ва барои КМД 40 ҳоли имкомназирро дар ҳар як давраи академӣ ба ласти орад.

**Вазифаи ҳаттни хонагӣ** иҷрои корҳои мустақилона ва павишиштани кори мустақилона (иншио) вобаста ба мавзӯи додашуда мебошад. Иҷрои реферағтҳо барои тамоми донишҷӯён ҳатмист. Меърҳои баҳогузории кори ҳаттӣ: нуррагӣ мунидарича, андоза, мантиқи баён, доштани таҳлили ва хулосаҳо, саривакт супоридан.

**Назорати марҳилавӣ** ҳамаи мавзухои лексионӣ, вазифаҳои хонагӣ ва маводҳо барои хондан, ки дар муддати он баррасӣ гардидаст, дарбар мегирафт ва дар шакли тестҳо ва баҳсу мунозираҳо вобаста ба мавзухои омӯхташуда амалий гардонида мешавад.

**Имтиҳони фосилавӣ** - шакли назоратест, ки бо максади муайян намудани дараҷаи азхудкунии барномаи фанини таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён дар լавоми ҳар як даври академӣ ду маротиба гузаронида мешавад. Имтиҳони фосилавӣ аз ҷониби омӯзгорони фанини дар марказҳои тести донишгоҳ ба таври тести гузаронида мешавад.

**Имтиҳони ҷамъбастиӣ (финали)** дар шакли шифоҳӣ ё ҳаттӣ баргузор мегардад, ва шаклоҳои гуногуни супоришҳоро дарбар мегирафт: саволҳои куннода, ҳалли мисолу масъалаҳо. Меъери гузоштани баҳои имтиҳонӣ: нуррагӣ ва дурустии ҷавобҳо, мантиқ ва тарзи баён.

#### ФАСЛИ IV: ТАЪМИНОТИ ТАЪЛИМИЙ-МЕТОДИИ ФАН

##### 4.1. Рӯйхати маводҳои таълимӣ-методие, ки аз тарафи устоди кафедра омода шудааст:

1. Б.И. Махсудов. Оптикаи квантӣ. Ҳосиятҳои мавҷии микрозарраҳо. Вақоити таълимӣ. Эрграф -Душанбе. 2021. 159 сах.
2. О. Аббосов. Январ Шукрии Самарқандӣ, Ҷ. Саломов Физикаи атом ва ҳаста Эрграф -Душанбе: 2008.
3. Январ Шукрии Самарқандӣ. Физикаи атом. Китоби дарсӣ. Эрграф -Душанбе: 2015.
4. Я.Ш. Самарқандӣ. Корҳои лабораторӣ аз физикаи атом- Душанбе- «Эрграф»- 2011.-124 сах.
5. Январ Шукрии Самарқандӣ. Маҷмӯи масъалаҳо аз физикаи атом-Душанбе.- «Эрграф» -2012.
6. Январ Шукрии Самарқандӣ. Маҷмуъи саволу масъалаҳои тестиӣ аз курси «Физикаи атом». Душанбе-«Эрграф».-2012. 12,5 ҷ.ч. (104 сах.)